

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

МДТ «ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ
АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»

КАФЕДРАИ СТОМАТОЛОГИЯИ КУДАКОНА ВА ОРТОДОНТИЯ

САВОЛҶОИ ПӢШИДА АЗ ФАНИ «ПЕШГИРИИ БЕМОРИХОИ
СТОМАТОЛОГИ» БАРОИ ИМТИҶОНИ ДОНИШҶУӢНИ КУРСИ 3 –УМИ
ФАКУЛТЕТИ СТОМАТОЛОГӢ

Душанбе 2019

Саволҳои имтихонии пушида барои курси 3 факултаи стоматологӣ

1. Пешгирӣ чист?
2. Намуд ва методҳои пешгирӣ?
3. Нишондиҳандаҳои баҳогузориҳои самаранокии пешгирӣ.
4. Ташкили пешгирӣ дар байни кӯдакон ва калонсолон.
5. Унсурҳои асептика ва антисептика.
6. Методҳои стерилизатсияи асбобҳо.
7. Методҳо барои муайян кардани стерилнокии асбобҳо.
8. Шикоятҳо ва анамнези бемор?
9. Маълумот оид ба муоинаи зоҳирӣ?
10. Асбобҳо барои муоинаи ковокии даҳон.
11. Чи гуна ҳолати дандонҳо дар картаҳои амбулаторӣ қайд карда мешавад.
12. Услҳои муайян кунии ҳолати психозмосионалии кӯдакон вобаста ба синну сол.
13. Таърифи осилаҳои Классификатсияи таҳшинҳои дандонӣ ва тавсифи онҳо.
14. Методҳои баҳогузориҳои ҳолати гигиении ковокии даҳон.
15. Мафҳуми галитоз.
16. Намуҳои беҳдошти ковокии даҳон.
17. Усулҳо ва воситаҳои беҳдошти шахсии ковокии даҳон вобаста аз синну сол.
18. Маърифати беҳдошти чист ва намудҳои гузаронидани онҳо.
19. Мафҳуми терминҳои муосири беҳдошти шахсии ковокии даҳон диҳед.
20. Мафҳуми марҳилаҳои беҳдошти шахсии ковокии даҳон ва пай дар ҳамин онҳо.
21. Гузориши эмали, ва тавсифи он.
22. Роҳҳои, ки дар эмал моддаҳои минералӣ мегузаранд.
23. Мазмуни просесҳои мубодила дар эмали дандон барои гузаронидани чорабиниҳои пешгирӣ.
24. Мафҳуми де- ва реминерализатсия.
25. Мазмуни оби даҳон.
26. Кариеси дандон чист.
27. Нақшаи патогенези кариес.
28. Чи гуна ва дар кучо пешгирии антенаталӣ гузаронида мешавад?
29. Ғизои кӯдакон ва занн ҳомила чи гуна бояд бошад?
30. Кариеси дандон чист.
31. Нақшаи патогенези кариес.
32. Пешгирии бемориҳои стоматологии якумин дараҷа ба чи равона карда мешавад. Мисол биёред.

33. Пешгирии бемориҳои стоматологии дуюмин дараҷа ба чи равона карда мешавад. Мисол биёред.
34. Пешгирии бемориҳои стоматологии сеюмин дараҷа ба чи равона карда мешавад. Мисол биёред.
35. Кутикулаи дандон ва вазифаи он.
36. Пелликулаи дандон ва вазифаи он.
37. Ҳосилаҳои, ки дар сатҳи дандон пайдо мешавад номбар кунед. Кадоме аз онҳо минералнок мебошанд.
38. Дандонҳоро дар формулаи дандонҳо гузоред. Намудҳо.
39. Принципиҳои стерилизасия дар автоклав. Кадом асбобҳоро ва ҳангоми кадом ҳарорат таъмиз гардонида мешавад.
40. Принципиҳои стерилизасия дар стерилиаторӣ гласперленӣ. Кадом асбобҳоро ва ҳангоми кадом ҳарорат таъмиз гардонида мешавад.
41. Сохтмони утоқи пешгирии бемориҳои стоматологӣ.
42. Тавсифи асбобҳои стоматологӣ (зонди стоматологӣ, пинсети стоматологӣ, оиначаи стоматологӣ).
43. Мӯҳлати баромадани дандонҳо.
44. Фарқияти дандонҳои муваққати аз доими.
45. Нақши ҳосилаҳои рӯи дандон дар пайдоиши кеариес ва бемориҳои пародонт.
46. Воситаҳои асосии беҳдошти ковокии даҳон. Тавсиф. Гаркиб.
47. Таснифоти шуткаҳои дандоншуй.
48. Усулҳои тозакунии дандонҳо. Пай дар ҳама тозакунии дандонҳо ҳангоми усули стандартӣ.
49. Воситаҳои ёридаандаи (иловагии) беҳдошти ковокии даҳон. Тавсиф. Таъин кардани онҳо. Гаркиб.
50. Қисмҳои зарароварро, ки дар таркиби ҳамираҳои дандоншуй вучуд доранд номбар кунед.
51. Индекси беҳдошти Федорова-Володкиной.
52. Масъалаҳои табоботи реминералноккунанда ва нишондодҳои он барои истифодабарӣ.
53. Маҳлулҳои реминералноккунанда, ки дар таркиби он фтор доранд (%), ва методикаи истифодабарии онҳо.
54. Маҳлулҳои реминералноккунанда, ки дар таркиби он калсий доранд (%), ва методикаи истифодабарии онҳо.
55. Методикаи истифодабарии маҳлули реминералноккунандаи аз рӯи Леус-Боровский.
56. Фторлак, таркиб, хусусият, методикаи иҷроиш.
57. Муайянкунии ҳолати беҳдошти ковокии даҳон аз рӯи Пахомов.
58. Муайянкунии ҳолати беҳдошти ковокии даҳон аз рӯи Грин-Вермилион.
59. Муайянкунии индекси ОИН-S.
60. Муайянкунии индекси беҳдошти Силнес-Лоу.
61. Намудҳои ҳосилаҳои саҳти рӯи дандон, ҷойгиршавии онҳо ва роҳҳои минералнокшавӣ.

- 62.Вазифаҳои оби даон, таркиб.
- 63.Индекс барои баҳододиҳии чирки рӯи дандон барои хурдсолон аз рӯи Э.М. Кузьмина.
- 64.Индекси босамарии беҳдошти ковокии даҳон (РНР).
- 65.Мафҳуми бедошти шахсии ковокии даҳон. Тозакунии назоратӣ чист ва ки инро мегузаронад.
- 66.Шуткаҳои дандоншуй чи фарқият доранд.
- 67.Чанд дараҷаҳои сахтии шеткаҳои дандоншуй вучуд дорад. Кадом аз онҳо шумо барои истифодабарии кӯдакон тавсия медиҳед. Шуткаҳои дандоншуйро бади чанд ваъқт иваз кардан лозим.
- 68.Аз давраи баромадани дандонҳои муваққати чи гуна онҳоро тоза кардан лоим. Аз кадом синни соли кӯдак хамираҳои гелӣ истифода бурдан мумин.
- 69.Дандонковакҳо, намудҳо ва техникаи иҷроиш.
- 70.Риштаҳои барои дандон (флоссҳо) намудҳо, таркиб ва техникаи иҷроиш.
- 71.Шуткаҳои бани дандонӣ (ершикҳо), техникаи иҷроиш.
- 72.Шуткаҳо барои забон, намудҳо ва техникаи иҷроиш.
- 73.Намудҳои чайқонакҳо барои ковокии даҳон. Таркиб. Нишондод барои истифодабарӣ. Методикаи истифодабарӣ.
- 74.Таснифоти хамираҳои дандоншуй;
- 75.Сохти шуткаи дандоншуй ва тавсифи сохторҳои он.
- 76.Ирригаторҳо (намудҳо, тартиботи кор ва нишондод барои истифодабарӣ);
- 77.Сақичҳо (таркиб, хусусиятҳо, механизм, тавсия барои истифодабарӣ).
- 78.Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдошти ковокии даҳон барои кӯдакон;
- 79.Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдошти ковокии даҳон ҳангоми кариеси дандонҳо;
- 80.Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдошти ковокии даҳон ҳангоми гингивити катаралӣ ва пародонтит;
- 81.Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдошти ковокии даҳон ҳангоми гингивити системавии гипертрофикӣ; Интихоби индивидуалии воситаҳо барои беҳдошти ковокии даҳон ҳангоми нуксонҳои ғайрикариесӣх; Хусусиятҳои гузаронидани чорабиниҳои бедошӣ дар ковокии даҳон ҳангоми мавҷуд будани аппаратҳои ортодонтӣ.
- 82.Кадам компонентҳои зиддикариесиро ба таркиби хамираҳои дандоншуи ворид мекунанд.
- 83.Кадам компонентҳои зиддиингибириро ба таркиби хамираҳои дандоншуи ворид мекунанд.
- 84.Барои истифодабарӣ кадом чайқонакҳо тавсия дода мешавад дар ноҳияҳои, ки дар оби нушоки он фтор кам аст.
- 85.Маънои ҳолати кариесогенӣ дар ковокии даҳон чист?

86. Мафхуми кариесустуворӣ ва ғарикариесустувории эмали дандон.
87. Нақши базоқ дар ташкил ёфтани кариесустуворӣ.
88. Услоҳи ташҳисгузории кариесустувории эмал.
89. Омори кариеси дандон (индесҳоро номбар кунед)
90. Мафхуми: (пахншавӣ, КПК, кп, кп п).
91. Мафхуми: (зиёдшавӣ ва редуксияи шиддатнокии кариес).
92. Муаяйн намудани дараҷаҳои фаъолнокии просесҳои кариес аз рӯи Т.Ф.Виноградова.
93. Мафхуми деминерализасияи чузъии эмал.
94. Усулҳои муайянкунии деминерализасияи чузъии эмал.
95. Пешгирии деминерализасияи чузъии эмал.
96. Усулҳои табобати реминералноккунанда.
97. Кадом усулҳо ба пешгирии умумии кариес дохил меаванд.
98. Усулҳои эндогении пешгирии кариес.
99. Воситаҳои эндогении пешгирии кариес.
100. Истифодабарии системавии фторидҳо: механизми таъсири фторидҳо, нишондод, ғаринишондод.
101. Истифодабарии системавии фторидҳо: воямуайянкунӣ, методикаи иҷроиш, босамарӣ.
102. Кадом усулҳо ба пешгирии экзогении кариеси дандонҳо дохил меаванд.
103. Фиссураҳои дандон. Варианти морфологии фиссураҳо.
104. Методҳои тадқиқи сатҳи хояндаи дандон.
105. Герметизасияи фиссураҳои дандон. Усулҳо, нишондод ва ғайринишондод барои гузаронидани ерметизасия.
106. Пешгирии нуқсонҳои ғариарисеи, ки пеш аз баромадани дандонҳо пайдо мешаванд.
107. Пешгирии нуқсонҳои ғариарисеи, ки пас аз баромадани дандонҳо пайдо мешаванд.
108. Сохт ва тарииби химиявии эмал, хусусияти эмал.
109. Пай дар ҳам, муҳлати баромадани дандонҳои муввақатӣ.
110. Пай дар ҳам, муҳлати баромадани дандонҳои доимӣ.
111. Сабабҳо ва шаоитҳои чараёнирии кариеси дандонҳо чун мавқеи пешгирии якумин дараҷа.
- 112.** Оби даҳон: таркиб, ҳаҷм, тақсимшавӣ ва ҷойивазкунии дар ковокии даҳон.
113. Сохт ва хусусияти оби даҳон, тавсифи базоқ дар ҳолати ором ва баоқи, ки стимулясия қада шуд.
114. Намудҳои фиссураҳои дандон расм кашед.
115. Рӯйхати маводҳои муосир барои герметизасияи фиссураҳо гузоред.
116. Назарияи муосири табиати пайдоиши кариес.
117. Пешгирии замонавии кариеси дандонҳо ба чи равона кард шудааст.
118. Усулҳои баҳодихии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. CRT (colourreactiontime) – давраи реаксияи ранга (Боасоскардани

- логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо)
119. Усулҳои баҳодихии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. ТКЭ (тести кариесустувории эмал). (Окушко В.Р., 1984).
(Боасоскардани логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо)
 120. Усулҳои баҳодихии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. Рефлектометрияи лазерӣ (Грисимов В.П., 1991). (Боасоскардани логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо)
 121. Усулҳои баҳодихии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. Электрометрия (Иванова Г.Г., 1984; Жорова И.А., 1989).
(Боасоскардани логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо)
 122. Усулҳои баҳодихии ҳолати ва кариесустувории эмали дандонҳо. (Боасоскардани логикӣ. Мавод ва таҷҳизот. Методикаи иҷрроиш. Бақайдгирии натиҷаҳо. Интерпретасияи натиҷаҳо)
 123. Схемаи этиотропии пешгирии кариесро кашед, ки аз марҳилаҳои патогенези кариес, масъаҳо ва усулҳо иборат бошад.
 124. Мафҳуми ва методикаи фторкунии чуқурро тасвир намоед.
 125. Пешгирии бемориҳои пародонт. Муносибат.
 126. Факторҳои хавфи пайдоиши бемориҳои пародонт.
 127. Усулҳо ва воситаҳои пешгирии бемориҳои пародонт.
 128. Чорабиниҳои комплекси оид ба пешгирии бемориҳои пародонт.
 129. Паҳншавии бемориҳои пародонт чи гуна муайян карда мевавад?
 130. Баҳодихии индексии ҳолати пародонт (PI TУТ).
 131. Баҳодихии индексии ҳолати пародонт (СРITN).
 132. Баҳодихии индексии ҳолати пародонт (КПИ) (индекси пародонталии комплексӣ)
 133. Баҳодихии индексии ҳолати пародонт (PMA).
 134. Баҳодихии индексии ҳолати пародонт (УСП) (сатҳи ёридиҳии стоматолоӣ)
 135. Баҳодихии индексии ҳолати пародонт (*индекси милкӣ GI*)(Loe, Silness).
 136. Индекси бемориҳои периодонт PDI (Ramfjord, 1959)
 137. Марҳилаҳои беҳдошти касбии ковокии даҳон.
 138. Тавсифи воситаҳо, ки дар беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
 139. Тавсифи ашёҳои, ки дар беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
 140. Усули механикии дастӣ, ки дар беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
 141. Тавсифи асбобҳои дастӣ, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.

142. Нишондод ва ғайринишондод барои усули дастӣ, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
143. Усули беҳдошти касбии ковокии даҳон, ки бо ёрии дастгоҳҳо истифода бурда мешавад.
144. Таснифоти дастгоҳҳои барқӣ, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
145. Асосҳои таъсири кори скалерҳои магностриксионӣ, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
146. Принцип действия магнострикционных скалеров.
147. Асосҳои таъсири скалерҳои садоӣ, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
148. Асосҳои таъсири скалерҳои ултрасадоӣ, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
149. Асосҳои таъсири скалерҳои пезобарқӣ, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
150. Асосҳои таъсири дастгоҳҳои Аэрфлоу, ки ҳангоми беҳдошти касбии ковокии даҳон истифода бурда мешавад.
151. Тавсифи Vector-система барои беҳдошти касбии ковокии даҳон.
152. Нишондод ва ғаринишондод барои истифодабарии беҳдошти касбии ковокии даҳон бо ёрии дастгоҳҳо.
153. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон дар кӯдакони синни томатибӣ ва синни хурди мактабӣ.
154. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон дар кӯдакони калонсолон ва наврасон.
155. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми гингивити катаралӣ.
156. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми гингивити катаралӣ.
157. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми гингивити гипертрофикӣ.
158. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми пародонтитҳои шадид.
159. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми пародонтити музмин.
160. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми мавҷуд будани дар ковокии даҳон дастгоҳҳои ортодонтӣ.
161. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми мавҷуд будани имплантҳо дар ковокии даҳон.
162. Хусусиятҳои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳон вобаста ба синну сол.
163. Номгӯи препаратҳо ва механизми таъсири онҳо, барои истифодабарии беҳдошти касбии ковокии даҳон ҳангоми гингивитҳо ва пародонтитҳо.
164. Методҳои сафедкунии дандонҳо.
165. Воситаҳои сафедкунии дандонҳо.

166. Мафҳуми аномалияҳои чоғудандон.
167. Мафҳуми пешгирии якумин, дуҷумин ва сеҷумини аномалияҳои чоғудандон диҳед.
168. Факторҳои хавфи эндогенӣ пайдошавии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон.
169. Факторҳои хавфи экзогенӣ пайдошавии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон.
170. Принципиҳои пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон. Чорабиниҳои пешгирии пренаталӣ.
171. Принципиҳои пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон. Чорабиниҳои пешгирии постнаталӣ.
172. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон аз давраи таввалуд то баромадани дандонҳои якуми муваққатӣ (0-6 м.).
173. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон. Давраи ташакули гази муваққатӣ (6 м. — 3 солагӣ).
174. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон. Давраи пурраташакулёбии гази муваққатӣ (3 сола — 6 сола).
175. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон. Давраи ивазшавии дандонҳо (6 - 12 сола).
176. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон. Давраи, ки гази доимӣ ташакулёфта истодааст (12- 18 солагӣ).
177. Чорабиниҳои постнаталии пешгирии аномалияҳои ва деформасияи чоғудандон. Давраи, ки гази доимӣ ташакулёфтаст (18 сола ва боло).
178. Пешгирии осебҳои механикии пардаи луобии ковокии даҳон.
179. Пешгирии аксуламалҳои пардаи луобии ковокии даҳон ҳангоми табобати шуоъӣ.
180. Пешгирии беморҳои сироятӣ, ки дар пардаи луобии ковокии даҳон пайдо мешаванд (кандидоз).
181. Пешгирии стоматити герпетикӣ шадид, ки дар пардаи луобии ковокии даҳон пайдо мешавад (СГШ).
182. Пешгирии стоматити алоқавии алергикӣ, ки дар пардаи луобии ковокии даҳон пайдо мешавад .
183. Пешгирии оризаҳои истеъмоли препаратҳои доругӣ дар пардаи луобии ковокии даҳон.
184. Чорабиниҳои беҳдоштӣ барои пешгирии тағиротҳои пардаи луобии ковокии даҳон ҳангоми беморҳои узвҳои дарунӣ.
185. Пешгирии якуминдараҷаи омос ва ҳолатҳои пешазомосии пардаи луобии ковокии даҳон, лабҳо ва забон.
186. Пешгирии ҳолатҳои стрессӣ дар беморони, ки табобати амбулатории стоматологӣ доранд.

187. Пешгирии дард дар беморони, ки табобати амбулатории стоматологӣ доранд.
188. Дар кадом гурӯҳҳои вобаста ба синну сол муоинаҳои эпидемиологии бемориҳои стоматологӣ гузаронида мешавад.
189. Кадом нишондодҳоро истифода мебаранд ҳангоми муоинаи эпидемиологии дар бемориҳои стоматологӣ.
190. Пурқардани корти эпидемиологии бемор.
191. Асосгузори солимгардонии ковокии даҳон.
192. Шакл ва методҳои солимгардонии ковокии даҳон.
193. Нишондодҳое, ки босамарии солимгардонии нақшавии ковокии даҳонро нишон медиҳад.
194. Принципиҳои кори равшаннамоии санитарӣ.
195. Сатҳҳои кори равшаннамоии санитарӣ.
196. Шаклҳои кори равшаннамоии санитарӣ.
197. Методҳо ва воситаҳои кори равшаннамоии санитарӣ.